

50010 - Ҳукми гӯш кардани Қуръон пеш аз хоб аз дастгоҳи забти савт (магнитофон) ё дигар таҷхизот чист?

савол

Ҳукми гӯш кардани Қуръон ҳангоми хоб аз дастгоҳи забти савт (магнитофон) ё дигар таҷхизот чист, то ки поёни рӯзи мусулмон бо зикри Аллоҳ бошад?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ҳеч ҳараҷе нест, ки мусулмон пеш аз хоби худ ба Қуръон ё маърӯза ё ба дигар чизи мубоҳ гӯш андозад. Балки дар суннати саҳех омадааст, ки дуоҳо ва қироъати оятҳову сураҳои Қуръон, аз ҷумлаи азкори пеш аз хоб ба ҳисоб меравад.

Бухорӣ гуфт:

Боби паноҳ бурдан ва қироъат ҳангоми хоб.

Аз Оиша (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) ривоят аст, ки фармуд: "Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ҳангоме ки ба ҷойгахи худ медаромад, дар кафҳояш медамид ва муъаввизот (сураи Ихлос, сураи Фалақ, сураи Нос)-ро меҳонд, сипас ба баданаш кафҳояшро мемолид. Ривояти Бухорӣ (5960).

Аз Абухурайра (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) ривоят шудааст, ки гуфт: "Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) нигаҳбонии закоти рамазонро ба ман супурд. Шахсе омад ва ба дуздидани таом (гандум) оғоз кард. Ман ӯро дастгир намуда, гуфтам: Туро ба назди расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) хоҳам бурд. Абухурайра ҳадисро нақл кард.

Ӯ гуфт: Ҳангоме ки ба ҷойгахи худ даромадӣ, ояталкурсиро бихон, аз ҷониби Аллоҳ таъоло бароят муҳофиз ва нигаҳбоне гузошта мешавад ва то субҳ шайтон ба ту наздик намешавад.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Ба ту рост гуфтааст, vale ў бисёр дурӯғгўй аст. Ў шайтон аст". Ривояти Бухорӣ (3101).

Гӯш кардани Қуръон пеш аз хоб ва баъди он дар моҳи рамазон ва дигар моҳҳо ба дилҳо оромиш ва ба синаҳо кушоиш мебахшад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ}.

الرعد/28

"Огоҳ бошед, ки дилҳо ба ёди Аллоҳ оромиш меёбад". (Сураи Раъд: 28).

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

Баъзе аз мардумон бароям мегӯянд, ки фақат бо гӯш кардани Қуръон мекобад. Агар ин тавр бошад, ҳар гоҳ ў дароз кашида, интизори хоб бошад ва ягон коре надошта бошад, ҳеч боке надорад. Ба он гӯш меандозад, ҳеч боке надорад. Касе, ки бо сабаби гӯш кардани сухани Аллоҳ, бар он чи, ки инсон меҳоҳад, яъне чизҳои мубоҳ, ёрӣ бипурсад, ҳеч боке надорад, дар он ягон монеияте нест. "Лиқоту-л-бобу-л-мафтуҳ" (146/ Саволи рақами 9).

Шайх Абдуллоҳ ибни Манеъ (Аллоҳ ўро ҳифз кунад) фармуд:

Ман дар ин маврид ягон мушкиле намебинам. Хобидани ҳастӣ ва Қуръонро гӯш менамоӣ, бароят ҳеч сарзанише нест. Даствури гӯш кардани Қуръон, вақте ки тиловат карда мешавад, тавҷех ба шунавандай оқил мебошад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَآشْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِثُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

الأعراف/204

"Ва ҳар гоҳ Қуръон хонда шавад, ба он гӯш андозед ва хомӯш бошед, шояд раҳм карда шавед". (Сураи Аъроф: 204).

Мачмӯу фатово ва бухус-и шайх Абдуллоҳ Ал-Манеъ" (1/266).

Аллоҳ донотар аст.